

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ХАСТА



СИЛЛАБУС (БАРНОМЛӢ ВАСЕӢ КОРӢ) АЗ ФАННИ «ДОЗИМЕТРИЯ»
БАРОИ ДОНИШҔҮӢ КУРСИ
СЕЮМИ ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ – 33010300

Фанни таълимӣ: дозиметрия

Ихтинос: радиоэкология – 33010300

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 3 кредит (72 соат)

Лексия – 24 соат (1 кредит)

Машгулияти амалӣ (КМРО) – 12 соат (0,5 кредит)

Машғулияти озмоишӣ – 12 соат (0,5 кредит)

КМД – 24 соат (1 кредит)

Курс – 2, семестри 3-юм

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби асистенти физикии ҳаста аз ғанни дозиметрия барои донишҷӯёни курси 2-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси радиоэкология мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	3	Ҷадвали дарсҳо
асистент. Яров М.Т.	семестр	6	
	Шумораи кредитҳо	6	
Сурогай омӯзгор: Кафедраи физикии ҳаста, утоқи 211, бинои таълимии №16. Тел: 500502506	Лексия	24 с	
	КМРО	12 с	
	Лаборатория	12 с	
	КМД	24 с	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи таълимии курсҳои физикии умумӣ, ки Шурӯй методии ДМТ тасдик кардааст. мувоғиқ мебошад ва Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3301 - «иљмҳои экологӣ», ки аз тарафи Вазорати маорифи ва изми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 таҳти раками 18/80 тасдик карда шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси радиоэкология тартиб дода шудааст.

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) аз ҷониби асистенти кафедраи физикии ҳаста Яров М.Т. мураттаб шудааст.

Силлабус (Барномаи васеи корӣ) дар ҷониби кафедраи физикии ҳаста аз 31.08 2023, суратмаҷлиси № 1 баррасӣ шудааст.

Мудири кафедра

проф. Махсулов Б.И.

Бо қарори Шурӯй иљмии методии факултети физики аз «Оғ» 09 2023, суратмаҷлиси № 1 тасдик шудааст.

Раиси ШИМ факултети физика

вотс. Истамов Ф.

Маълумот дар боран омӯзгорон (туторҳо)-и ғанни таълимӣ:

Яров М.Т., асистенти кафедраи физикии ҳастаи факултети физикии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети физика.

Маълумот барои алоқа: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети физика.

ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛӢ-МЕТОДӢ

1.1 Курси маҳсуси «Дозиметрия» барои донишҷӯёни курси З-юми ихтисоси радиоэкология фанни зарури буда, дар ташакулеби за маҳорату-малакаи худфаъолиятии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси ихтисоси баланд мавқеи ҳос дошта, яке аз фанҳои ҳозиразамон ба ҳисоб меравад. Ин курс ба донишҷӯён мавхумҳои асосии дозиметрия ва тарзи кор ва ятиет аз моддаҳои радиоактивро меомузад. Таркиб соҳт ва структураи моддаҳои радиоактиви ва тарзи пешгири аз ҳолатҳои фав-куллода ва амнияти радиатсиони муайян карда мешавад. Омузиши ин фан барои бехатарии донишҷӯен таъсири калон мерасонад. Ҳангоми тадриси он усулҳои таҳлили дозиметри, таҳлили моддаҳои радиоактиви ва тарзи кор бо моддаҳои радиоактиви пешкаш карда мешавад.

1.2. Таъсифи мухтасари фан

Омузиши ин фан барои бехатарии донишҷӯен таъсири калон мерасонад. Ҳангоми тадриси он усулҳои таҳлили дозиметри, таҳлили моддаҳои радиоактиви ва тарзи кор бо моддаҳои радиоактиви пешкаш карда мешавад.

1.3. Максад ва вазифаҳои фан

Бо тарзи васеъ ба донишҷӯен дониши базавӣ оиди амнияти бехатари ҳангоми кор бо моддаҳои радиоактиви, амнияти бехатарии дар корхонаҳои саноати химия, чӯкур омӯхтани усулҳои таҳлили моддаҳои радиоактиви, таҳлили элементӣ ва функционали, таҳлили бехатарии радиатсиони. Бо усулҳои ҳозиразамони таҳлили асбоби аппараторҳои он, ташаккул ва инкишофи додани қобилияту маҳорати қасбии донишҷӯ ҳангоми омузиш ва таҳкики моддаҳои радиоактиви дар музокира ва сӯхбатҳо, семинарҳо, конференсу симпозиумҳо бениҳоят фоидавараст.

Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзилғи фанни «дозиметрия» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- шаҳри мазмуни мағфумҳои асосии илми дозиметрия;
- шиносои бо беморико ва заррасонҳои моддаҳои радиоактивӣ;
- омузиши моддаҳои радиоактиви ва фаъълонкии онҳо;
- мусоидат намудан ба ташаккулебии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз ҳуд намудани гурӯҳҳои бемории нурӣ;
- омузиши усулҳои пахншавии бемории нурӣ, тарзи инкишофи онҳо дар мухит;
- ташаккули фахмиши донишҷӯ роҷеъ ба алокамандии фанни дозиметрия бо дигар фанҳои табиишноси (фанҳои физика, химиявӣ ва биология ва гайра).

1.4. Пререквизитҳо (алокамандии фанни таълимӣ бо фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълими таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: физикии атомаҳа, математика, физикии нейтрон.

1.5. Постреквизитҳо (алокамандии фанни таълимӣ бо фанҳос, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни фанни дозиметрия ва лас аз ҳуд намудани он дар давоми таҳсил аз ҳуд менамояд): амнияти радиатсиони, физикии нейтрон, назарияи ҳаста, электроникии ҳаста ва гайра.

1.6. Талаботҳои асосӣ донор ба қисматҳои фан ва омӯзини он:

1.6.1. Талабот инслабат ба сатҳи азхудкуни фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омузиши фан донишҷӯ бояд:

a) донад:

- принсипҳои асосии бехатари радиатсиони;
- асосҳои назариявии кодисаҳои радиоактив;
- коидроҳои коҳиши радионуклиҳо;
- асосҳои ҷенқунни мадаҳои радиоактив;
- хучватҳои нормативи-коидави оид ба бехатарии радиатсиони дар корхона.

b) тавонад:

- мазмуни мағфумҳои асосии фитопатологияро шарҳ дода тавонад;
- асосҳои мавҷудияти шаклҳои гуногуни беморико омӯхта, онҳоро муайян карда тавонад;
- гуногунина растаниҳо ва масъалаҳои ҳифзи набототро шарҳ дода тавонад.

b) дар амал тағтиқ карда ғавонад:

- ҳисоб кардан нормаҳо барои таъмири бехатарии радиатсиони;
- истифодабарии усули гузаронидани муҳофизат аз моддаҳои радиоактиви;
- истифодабарии дозиметр;

-хосиятхой физики ва кимиёйи моддаҳои радиоактивиро. соҳти молекулаҳои ва злокамадии соҳт ва хосияти онҳо;

- Ҳисоб кардани радионуклидҳо вобаста аз таркибашон аз руи маълумотҳои эксперименти- спрочинии онҳо
самарарабаҳи истифода кардани онҳо, дар табиат ва муҳити зист;

Шаклоҳо – лекционӣ дарҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маъруҳаҳо ба конфронс, кори мустақилонаи чорӣ, иҷро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯӣ, иҷрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

Усуҳлоҳо – ҳалли супоришҳо, омодасозии маъруҳаҳо, иҷрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарҳои амалии истифодабарии маҷмуи дар иҳтиёроштаи техниқи электронӣ тавсия дода мешавад: тахтai электронӣ. Маводҳои асосии шарҳиджонда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешвӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарҳои амалии гузаронидани турсиши истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манғиати кор мебошад.

Накшни тақвими-мавзӯҳои фани таълимии «Фитология»

Микдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машгулитаҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ – 1 (24 соат)

Машгулитаҳои зудитории амалий - 0.5 (12 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 1 (24 соат)

2.2. Накшни умумии тақвими мавзӯҳои фани таълимӣ

Мундириҷаи фан

№	Ҳифза	Номгуи мавзӯҳо ва фаслоҳо	Дарҳои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лекция	КМРО			
1	I	Мавзӯи 1. Максад, аҳамият, вазифа ва сарчашмаҳои физики «Дозиметрия»	2	1	1	4	Адабиёт: 1(саҳ. 253-255) Адабиёт: 2(саҳ. 251-255)
2	II	Мавзӯи 2. Нурҳои кайҳонӣ.	1		2	3	Адабиёт: 2(саҳ. 255-258)
3	III	Мавзӯи 3. Ҳамтасироти зарраҳо бо моддаҳо.	2	1	1	4	Адабиёт: 2(саҳ. 251-259)
4	IV	Мавзӯи 4. Афқанишотҳои радиоактивӣ.	1		2	3	Адабиёт: 2(саҳ. 259-269)
5	V	Мавзӯи 5. Таъсири радиатсия ба боғтаҳои организм.	2	1	1	4	Адабиёт: 2(саҳ. 308-349)
6	VI	Мавзӯи 6. Бемориҳои нурӣ	1		2	3	Адабиёт-И. З(саҳ. 1-4-9)
7	VII	Мавзӯи 7. Радионуклидҳо ва таъсири онҳо.	2	1	1	4	Адабиёт: 8(саҳ. 87-97)
8	VIII	Мавзӯи 8. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии табии	1		2	3	Адабиёт: 8(саҳ. 98-102)
9	IX	Мавзӯи 9. Захролудшави доҳили аз моддаҳои радиоактивии табии	2	1	1	4	Адабиёт: 8(саҳ. 90-92)
10	X	Мавзӯи 10. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии инсонсоҳташа. Санчиши ярокҳои хастаӣ	1		2	3	Адабиёт-И. З(саҳ. 4-9-18)
11	XI	Мавзӯи 11. Таъсири радиатсия ба инсоният.	2	1	1	4	Адабиёт: 8(саҳ. 63-71)
12	XII	Мавзӯи 12. Роҳҳои муҳофизат аз моддаҳои радиоактивӣ.	1		2	3	Адабиёт: 8(саҳ. 76-79)

13	XIII	Мавзүи 13. Биосфера	2	1	1	4	Адабиёт: 8(сах.83-87)
14	XIV	Мавзүи 14. Радиатсияи Офтобӣ.	1	2	2	5	Адабиёт: 2(сах.350-369)
15	XV	Мавзүи 15. Бузургин фурубурди радиатсияи Офтобӣ.	2	1	1	4	Адабиёт: 2(сах.299-303)
16	XVI	Мавзүи 16. Масъалаи нейтрено.	1	2	2	5	Адабиёт: 2(сах.304-307) Адабиёт: 2(сах.304-307, 357-371)
Чамъ:			24	12	24	60	

Машғулиятҳои озмоиши – 12 соат (0,5 кр.)

№	Ҳафта	Номгуи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Машҳозмӣ, ин.	КМРО			
1	II	Муайян карданни фаъолияти манбайи радиоактив аз рӯи гамма-квантҳои афқандаш	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.18-24)
2	IV	Муайян карданни фаъолияти манбайи радиоактив аз рӯи гамма-квантҳои афқандаш	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.31-40)
3	VI	Мавзүи 3. Муайян карданни энергияи гамма квантҳо бо усули ним-фурубурд	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.45-53)
4.	VIII	Мавзүи 4. Муайянкунни дараҷаи олудашавии бинони лабораторӣ бо алфа, бета, ва гамма-афқанишоти мондаҳои радиофаъол	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.71-78)
5.	X	Қайди афқанишоти радиоактивӣ бо ҳисобигарии синтезатсии	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.91-98)
6.	XII	Мавзүи 6. Муайян карданни заряди хоси электрон бо усули қонундодкуни дар майдони магнитӣ	1	1		2	Адабиёт: 2(сах.109-118)
Чамъ:			6	6		12	

2.3. МУНДАРИЦАИ МАВЗӮҲО ВА ФАСЛҲОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАҶИМИЙ ҚИСМИ I. ПАЗАРИЯИ АУДИТ

Мавзӯи 1. Бемориҳои дараҳтон ин чун раванди bemorии растаниҳо буда, равандҳои физиологииро ноҷӯр карда, ба вайроншавии соҳти узувҳои bemor оварда мерасонад.

Омиљоҳо, ки bemориҳоро ба вучӯд меоранд ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: Бемориҳо, ^{кӣ} омиљоҳои абиотики (табнати нозинда) ба вучӯд меоранд ба bemориҳо, ки омиљоҳои биотикий (организми гуногуни зинда) ба вучӯд меоранд.

Бемориҳои гурӯҳ якум дар он ҳолатҳо пайдо мешаванд: шароити муҳити аттороф ^{ба} лаботҳои растаниҳо мувоғикат намекунад. Ҳусусияти ба худ хоси ин bemориҳо дар он аст, ки онҳо ^{неба} инфексииони (яне гузарандо нест) аз организмҳои bemor ба сиҳат. Ин bemориҳо дар ҳолатҳои норасонӣ ^{сарҳадати} об ва мондаҳои гизоӣ, нокифоҳ будани газӣ оксиген, дар натиҷаи таъсирӣ ҳарорати паст ^{бешакҳо}, но расогии равшани, дар ҳолатҳои дар ҳаво ва хок вучӯд доштани монда ва элементҳои захрнон ^{за} гайра ба амал меоянд.

2.3. МУНДАРИЦАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧУ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷоили мустақилона ^{аҳолӣ} грамудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯҳо ва супорииҳои пешбинишуда ба шумор рафта аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо ^{тӯрӣ} таъмин

гардонида мешавад. Кори мустакилонаи донишчӯ дар шароити татбики низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустакилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО),
- кори мустакилонаи донишчӯ (КМД).

МУНДАРИЧАИ КМРО

Машгулияти амалий яке аз шаклҳои фъолияти таълими донишчӯён бу шумор рафта. алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълими алоҳидা ва тайёрӣ пурраи донишчӯёро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалий донишчӯён коиди ва усуҷои истиғодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълими азҳуднамударо омӯҳта, маҳорат ва мазакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илми гирифташон дар куд ташаккул медиханд.

Максад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ. ба таври эҷодӣ ва мустакилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ. васеъгардонӣ ва шархи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд. ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии дошишчӯён мусоидат қунад.

Кори мустакилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварди, лифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, хисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯй №	Ҳафта	Мундариҷаи машгулиятиҳои амали (КМРО)
Қисми I. Масъалаҳои дозиметрӣ		
Мавзӯи 1. Максад, аҳамият, вазифа ва сарҷашмаҳои фанни «Дозиметрия»	I	1. Ҳолатҳои радиатсиони дар мухити атроф 2. Энергияи атомӣ
Мавзӯи 2. Мавзӯи 2. Нурҳои кайҳонӣ	II	1. Намудҳои нурҳои кайҳонӣ 2. Нурҳои кайҳонии галактикаи
Мавзӯи 3. Ҳамтасироти зарроҳо бо моддаҳо	III	1. Зарраҳои зарядниги вазнин -протонҳо 2. Энергияи атомӣ
Мавзӯи 4. Афканишотҳои радиоактивӣ	IV	1. Қабатҳои электронии атом 2. Нейтронҳо
Мавзӯи 5. Таъсири радиатсия ба бофтаҳои организм	V	1. Таъсири моддаҳои радиоактиви ба бофтаҳои организмҳои зинда 2. Дозиметр ва намудҳои он
Мавзӯи 6. Бемориҳои нурӣ	VI	1. Категорияҳои bemoriҳои нурӣ
Мавзӯи 7. Радионуклидҳо ва таъсири онҳо	VII	1. Дозиметр ва намудҳои он
Мавзӯи 8. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии табии	VIII	1. Таъсири радиатсия ба инсон 2. Модди радиоактивии CZI 3. Роҳҳои муҳофизат аз моддаҳои радиоактиви
Мавзӯи 9. Захролуднави доҳили аз моддаҳои радиоактивии табии	IX	1. Роҳҳои пештири аз захролудшави
Мавзӯи 10. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии инсон-соҳташуда	X	1. Роҳҳои пештири аз захролудшави дар корхона
Мавзӯи 11. Таъсири радиатсия ба инсоният	XI	1. Санчиши ярокҳои ҳастай
Мавзӯи 12. Роҳҳои муҳофизат аз моддаҳои радиоактиви	XII	1. Нурҳои радиатсионии табии ва сунъӣ
Мавзӯи 13. Биосфера	XIII	1. Биосфера ва ифлосиҳо дар он. 2. Манбаҳои асосии ифлосиҳои радиоактиви дар биосфера.
Мавзӯи 14. Радиатсия Офтобӣ	XIV	1. Таъсири радиатсияи Офтоб ба Замин. 2. Факторҳо, ки ба равандҳои ҳаётӣ таъсир мерасонанд.
Мавзӯи 15. Бузургии фурубурди	XV	1. Усуҷои хисоб намудани бузургии фурубурди радиат-

радиатсияи Офтобӣ		сиёи Офтобӣ
Мавзӯи 16. Масъалай нейтрино	XVI	2. Тахлили будургии фурӯбурди радиатсияи Офтобӣ. 1. Навъи нейтронҳо 2. Порашавии нейтронҳо
Чамъ дар кисми I		16

2.5. Шарҳи мухтасари супоринҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз ҳуд намудани дониш, ташаккул додани мавзӯа ва маҳорати сермаҳсулӣ эҳодии у бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми наъъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатми ва назоратшаванди мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машгулиятаҳои дарсии чорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фазолона ширкат варизидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятаҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалий семинарҳо. корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва лигар шаклои инфода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯёни барои баҳои ҷамъбастии азҳудукунини фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷаи баҳоҳои ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар хузури тамоми донишҷӯёни гуруҳи академӣ амалий гардонила мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “дозиметрия” ва накшии таълимии ихтиёсии мазкур ҷумҳур мӯкаррар карда шудааст:

Номѓӯи мавзӯҳои дарсӣ	Супориш	Муҳасибати супоридани	Хачм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Максад, аҳамият, вазифа ва сарҷашмаҳои фанни «Дозиметрия»	Вазифаи хонагӣ - Нурафкании корпускулярӣ ва электромагнитӣ	Ҳафтагӣ 1	Супоридани матӯрезаи ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Мавзӯи 2. Нурҳои қайҳонӣ	Вазифаи хонагӣ - Ҳисобкунии параметрҳои дастай васеъӣ тармиаи атмосферӣ. Спектри дастай нурҳо аз рӯи шумори зарраҳо	Ҳафтагӣ 2	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзӯи 3. Ҳамтасироти зарраҳо бо моддаҳо	Вазифаи хонагӣ- Ҳамтасироти нурҳои электромагнитӣ бо моддаҳо	Ҳафтагӣ 3	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзӯи 4. Афқанишотҳои радиоактивӣ	Вазифаи хонагӣ - Намудҳои афқанишотҳои радиоактивӣ. Фаолнокии манбаҳои радиоактивӣ (А)	Ҳафтагӣ 4	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 5. Таъсири радиатсия ба бофтаҳои организм	Вазифаи хонагӣ- Таъсири радиатсия ба бофтаҳои организми зинда	Ҳафтагӣ 5	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзӯи 6. Бемориҳои нурӣ	Вазифаи хонагӣ- Намудҳои ва дараваҳои бемориҳои нурӣ. Муолиҷаи бемориҳои нурӣ.	Ҳафтагӣ 6	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Ба таври ҷадвал пешниҳод намудан
Мавзӯи 7. Радионуклидҳо ва таъсири онҳо	Вазифаи хонагӣ- Радионуклидҳои космогенӣ.	Ҳафтагӣ 7	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзӯи 8. Захролудшави аз моддаҳои радиоактивии табии	Вазифаи хонагӣ- Роҳҳои пешгири аз захролудшави	Ҳафтагӣ 8	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва шифоҳӣ

Мавзуи 9. Захролудшави дохили аз молдахой радиоактивии табии	Вазифаи хонагӣ - Роҳҳои пешгири аз захролудшави дар корхона	Хафтаи 9	Супоридан дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзуи 10. Захролудшави аз молдахой радиоактивии инсон-соҳташуда	Вазифаи хонагӣ - Санчиши ярокҳои ҳастаи	Хафтаи 10	Супоридан дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзуи 11. Таъсири радиатсия ба инсоният	Вазифаи хонагӣ - Нурҳои радиатсияни табии ва сунъӣ	Хафтаи 11	Супоридан дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзуи 12. Роҳҳои муҳофизат аз молдахой радиоактиви	Вазифаи хонагӣ - Биосфера ва ифлосиҳо дар он. Манбаҳои асосии ифлосиҳои радиоактиви дар биосфера	Хафтаи 12	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзуи 13. Биосфера	Вазифаи хонагӣ - Таъсири радиатсияи Офтоб ба Замин. Факторҳое, ки ба равандҳои ҳаёти таъсир мерасонанд.	Хафтаи 13	Супоридан дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзуи 14. Радиатсияи Офтобӣ	Вазифаи хонагӣ - Усулҳои ҳисоб намудани бузургии фурубурди радиатсияи Офтобӣ. Такҳлиси бузургии фурубурди радиатсияи Офтобӣ.	Хафтаи 14	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ
Мавзуи 15. Бузургии фурубурди радиатсияи Офтобӣ	Вазифаи хонагӣ -	Хафтаи 15	Супоридан дар шакли хаттӣ ва шифоҳӣ
Мавзуи 16. Масъалаи нейтрино	Вазифаи хонагӣ - Навъни нейтронҳо Порашавии нейтронҳо	Хафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофики Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар хафта назорати ҷорӣ аз болոи иштироқи донишҷӯен дар дарсхои лексионӣ ва амалий, фаъольнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои ҳаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шакли гуногун (тести, шифоҳӣ, ҳаттӣ ва г. гузаронида) мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нинҷондихандан имтиҳони кӯшишҳояton дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурӯи олимони донишгоҳ муйян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2.5 + 6 + 4 = 12.5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъольнокӣ дар машгулияти лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳон иҷроҳуда донир ба КМРО (семинар, амалий ва г.);

2.5 ҳол – барои иҷрои кори мустакилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми ходлиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон донир ба фанни таълимӣ дар шакли тести ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми савлономаи тести дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дакикӣ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тести аз 25 савол камтар бошад, холи муқаррагашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тести дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳо дар давоми семестр азхудкардаи ўилова карда мешаванд.

Баҳо, ки донир ба фан гузошта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер таксим карда мешаванд.

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ХАЛГАХО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛХО																ИЧ	\sum холҳо
		-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва г.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафға	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои ҷамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодани ҳуруфӣ ва аддии баҳои доништиҷӯӣ

Ифодани ҳуруфӣ баҳо	Ифодани аддии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодани ашъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_x</i>	0	$45 \leq F_x < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: *F_x* - баҳои гайриқаноатбахшист, ки ба доништиҷӯӣ ҳуқуқӣ дар омӯзиши тақрории фан шаштрок накарда, дар пириместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳҳи маъталаг супоришҳои имтиҳони фани мазкурро мөдисӣид.

Сару либоси тавассиӣӣ ва шаштроки доништиҷӯён дар тамоми машгулиятҳо дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва г.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан ҳуд аз ҳуд зиёдшавии ҳолҳоро намефахмонад, яъне шаштроки фаъоли донишҷӯӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ долан ба дарснинӣ ва ё сари вакт иҷро накарданӣ супоришҳои аз ҷониби омузгор мӯкарраршуда донишҷӯӯ тавассути ҳолҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилҳои дагони ҳоли ҷамъбастӣ донишҷӯӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардай донишҷӯӯ, ҳолҳои дар давоми баргузор гардиданӣ машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардай ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯӯ дар натиҷаи азхудкуни

фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фъольонӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва г.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯен ҳатмист. Меъроҳои баҳогузории кори ҳатти: пуррагии мундарича, андоза, мантиқи баён, доштани таҳдиди ва хуласаҳо, саривакт супоридан.

Назорати марҳиливӣ ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баразӣ гардидааст. дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ба бахсу мунозиҳро вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонидса мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо маҳсали муйян намудани лараҷаи азҳудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯен дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони чамъбастӣ (финали) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришиҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳадли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:
1.С.Кодири. Бунеди физикии хаста.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсиии нашанаанд

4.2.1. Адабиёти асосӣ

- А1. Барсуков О. А., Барсуков К А. «Радиационная экология». М.: Научный мир, 2003.
- А2. Бандаренко И.П., Будрова Н Б «Основы дозиметрии и защита от излучений» М.: Вышая школа, 1962.
- А3. Интернет, адрес страницы <http://ef-concurs.dyu.ru/2006-2007/docs/03129.doc>
- А4. Научно – популярный журнал «Биология для школьников» под редакцией Н.Ю. Кудряшовой, Ю.Б. Кудряшова – Москва, 2008, №4
- А5. О И Василенко - "Радиационная экология" – М. Медицина. 2004. – 216 с.
- А6. Ходя Э.Дж. - Радиация и жизнь - М. Медицина, 1989.
- А7. Ярмоненко С.Н - Радиобиология человека и животных- М., Высшая школа, 1988.
- А8. Практикум по ядерной физике - М., Изд-во МГУ, 1980. Широков Ю.М , Юдин И.П - Ядерная физика -М., НАУКА, 1980.
- А9. Василенко И Я. - Радиационные поражения продуктами ядерного деления - Здравоохранение Белоруссии. 1986, №12 , с.68
- А10 Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ - Атомная энергия, 1986 т, 61, вып 5, с. 301-320
- А11. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72-8 7.
- А12. Биологическое действие продуктов ядерного деления. Метаболизм и острые поражения - Радиобиология, 1992, т.32, в.1, с.69-78.
- А13. Биологическое действие продуктов ядерного деления. Отдаленные последствия поражения - Радиобиология, 1993, т.33, в.3, с. 442-452.